

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба рисолаи номзадии Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳҷа дар шароити дузабонӣ (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лаҳш)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони буими (аборигенҳои) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ)

Дуруст аст, ки дар забоншиносии муосири тоҷик бобати таҳқиқ ва омӯзиши муқоисавии забони тоҷикӣ бо забонҳои хориҷии дуру наздик аз қабили забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ ва дар умум, забонҳои аврупой корҳои назарраси зиёде анҷом гирифта бошад ҳам, пас масъалаи хусусиятҳои киёсии забонҳои ақаллиятҳои миллӣ ба монанди ӯзбекӣ, қирғизӣ ва туркманиӣ бо назардошти таъсирпазирии мутақобилаи хусусиятҳои гуфтории онҳо бо забони тоҷикӣ яке аз проблемаи камтаҳқиқшудаи забоншиносии муосири тоҷикӣ ба ҳисоб меравад.

Мавриди зикр аст, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати давлатии забон як силсила барномаҳои соҳавии рушди забонҳо, дастгирӣ ва мусоидат ба забонҳои қаламрави Тоҷикистон ба тасвиг расидааст, вале то ба имрӯз масъалаи таҳқиқ, омӯзиш ва пажӯҳиши ҳамаҷонибаи онҳо ба таври қобили қабул ҳаллу фасли ҳудро пайдо накардааст. Зоро таҳқиқу омӯзиши масъалаҳои таъсирпазирии забони тоҷикӣ дар шароити дузабонӣ (тоҷикӣ ва қирғизӣ ва ғ.) дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ ва бо назардошти сиёсати давлатии забон ва санадҳои меъёрио ҳуқуқи вобастаи он дар кишвар масъалаи мубрами рӯз ба шумор меравад ва ҳамзамон, барои боз ҳам беҳтар ва хубтар ба роҳ мондани таълими забони давлатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва қасбӣ маҳсусан, дар манотики интишори дузабонӣ ва бисёрзабонӣ шароити мусоиде фароҳам меоварад

Мусаллам аст, ки мавзӯи мазкур, яъне ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ дар шароити бисёрзабонӣ ва хосан, хусусиятҳои муқоисавии он бо забони қирғизӣ ва ё баракси он дар адабиёти илмии хориҷи кишвар асару мақолаҳои муҳаққиқон ва донишмандон Мусамбетова А., Дюшевеа Г., Самудинова З.К., Сегизбаева Н., Аттаева, Т.Н., Корнишкун Н.Л., Мартынова Н., Намсараев С., Панькин А.Б. Биялиев К.А., Захарова О.В., Скирдов В.Д. ва дигарон ба чоп расидаанд.

Дар забоншиносии тоҷик роҷеъ ба шева ва лаҳҷаҳои ин ё он мавзеъҳои Осиёи Миёна, ба хусус Тоҷикистон корҳои зиёди илмӣ - таҳқиқотӣ ба анҷом расида бошад ҳам, роҷеъ ба хусусиятҳои лексикии лаҳҷаҳои маҳалҳои дузабона ва таҳқиқу баррасии онҳо бидуни баъзе қайду ишораҳо дар як силсила рисолаҳои илмӣ ҳанӯз ба таври алоҳида кори илмӣ- таҳқиқотие ба анҷом нарасидааст.

Аз ин хотир, таҳқиқ ва омӯзиши лаҳҷаи яке аз минтақаҳои таърихии тоҷикнишин ва таъсири мутақобилаи забонҳои ҳамҷавор ба он дар доираи як рисолаи илмӣ дар шакли система ё маҷмӯъ мавриди

таҳқиқу омӯзиши ҳамаҷонибаи қарор додан, бешак, дар диалектологияи мусоири тоҷикӣ бозгӯйҳои тозаро ба миён оварда, барои баррасии илмии ҷанбаҳои муҳталифи қабатҳои луғавии ин ё он забон кумаки судманде хоҳад расонид.

Дуруст аст, ки рисолаи номзадии Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳҷа дар шароити дузабонӣ (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лаҳш)» дар асоси ҳамин зарурат ва талаботи имрӯзai забоншиносии тоҷик таълиф гардидааст, ки аз ин ҷиҳат ҷолиби диққат ва қобили дастгирӣ мебошад.

Баррасии ҳамаҷонибаи лексикаи гуфтори маҳалҳо ва истифодаи он методу усулҳои таҳқиқро тақозо мекунанд, аз ин рӯ, диссертант маводи мавриди назарро дар пои ҳамгирои забоншиносии минтақавӣ, муқоисавию таърихӣ ва забоншиносии қавмӣ (этнолингвистика) ва ғ. мавриди пажӯҳиш қарор додааст.

Ҳамзистии мардумони гуногунзабон ба лаҳҷаҳо хоҳу ноҳоҳ таъсири худро мерасонад. Таркиби луғавии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ, ки бо мардуми туркнажод паҳлу ба паҳлу зистаанд, ниҳоят бой ва гуногунранг мебошад. То имрӯз лексикаи лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ дар муносибат бо забони туркӣ – қирғизӣ мавриди омӯзиши васеи илмӣ қарор нагирифтааст.

Мубрамии мавзӯи мавриди таҳқиқ, пеш аз ҳама, аз он бармеояд, ки дар забоншиносӣ мавзӯи мазкур бори нахуст дар ҳамин шакл, яъне дар шакли маҷмӯъ ё системавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст,

Навоварии илмии рисолаи мазкур дар он таҷассум меёбад, ки пажӯҳиши алоҳидаи илмӣ роҷеъ ба масоили муносибатҳои забонии тоҷикону қирғизҳои минтақаи Лаҳш, ки шароити дузабонӣ доранд, бори аввал анҷом мегирад. Дар кор лексикаи лаҳҷаи тоҷикони Лаҳш ба таври нисбатан мукаммал ҷамъоварию баррасии илмӣ шуда, қабатҳои лексикӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Моҳияти назариявии кор аз он иборат аст, ки натиҷаҳои илмии тадқиқот таъсири мутақобилаи ҳамзистии миллатҳоро ба забон возехӯ равшан намуда, барои рушди масоили луғатшиносӣ ва таҳқиқи ҳусусиятҳои дузабонӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад.

Аҳамияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки натиҷаҳои онро метавон дар донишгоҳу донишкадаҳо зимни дарсҳои назариявию амалии шевашиносӣ, луғатшиносӣ, типологияи муқоисавӣ-таърихӣ ва баррасии масоили дузабонӣ истифода намуд. Ҳамчунин натиҷаҳои диссертатсия дар навиштани асарҳои илмӣ-тадқиқотӣ, дастуре воситаҳои таълимӣ ва луғатномаҳои шевашиносӣ маводи фаровон дода метавонад.

Рисолаи мазкур аз муқаддима, З боби муфассал, хуносаву рӯйхати адабиёт таркиб ёфтааст. Дар муқаддима муаллифи рисола дар бораи муҳиммияти мавзӯъ, ҳадафҳои дар пеш гузоштааш, дараҷаи омӯзиш, манбаи таҳқиқ, мақсаду маром, усули таҳқиқ, навигарии илмӣ, моҳияту арзиши назарии амалии мавзӯъ изҳори назар кардааст.

Боби якуми рисола “Масъалаи дузабонӣ дар ҷомеаи бисёрзабонӣ” унвон дошта, фарогири се фасл: фасли якум “Масъалаҳои назариявии дузабонӣ” номгузорӣ шудааст, ки дар он муаллиф роҷеъ ба масоили дузабонӣ ва бисёрзабонӣ, ҳусусиятҳои зуҳуроти дузабонӣ, таъсири равандҳои психологӣ дар ташаккули дузабонию бисёрзабонӣ, билингвизм ва намудҳои он, дузабонӣ ва маданияти сухан, дузабонӣ дар мактабҳои типи нав, ҳусусиятҳои равонии омӯзиши забони ҳориҷӣ, сиёсати забонӣ ва масоили рушди забонҳои миллӣ, баррасии масоили дузабонӣ (бисёрзабонӣ) дар мабнои муносибатҳои иҷтимоијо фарҳангӣ, масоили муҳими назарии марбут ба ин масъала маълумоти ҷолиб додааст.

Дар фасли дуюм “Ташаккули сокиншавии қабилаҳои қирғиз ва муносибати онҳо бо тоҷикон дар ноҳияи Лахш” роҷеъ ба будубоши миллатҳои тоҷику қирғиз дар минтақаи Лахш ва фасли сеюм “Муносибатҳои забонии мардумони тоҷику қирғизи ноҳияи Лахш”-ро дар бар мегирад.

Боби дуюми диссертатсия “Ташаккули таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш” ном дошта, аз ду фасл иборат аст. Фасли якум “Таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш аз рӯйи муносибат бо забони адабӣ” ном дошта, ба масъалаи пажӯҳиши гурӯҳи калимаҳои умумихалқӣ ва вожаҳои хоси лаҳҷа баҳшида шудааст. Ба андешаи муаллиф лексикаи лаҳҷаи Лахш дар муқоиса бо забони адабии тоҷикӣ дорои чунин тафовутҳо мебошад:

- а) фарқи калимаҳои умумихалқӣ аз рӯйи таркиби овозӣ: дигайига-дигари дигар, милдадор - миннатдор, малима - муаллима ва ғайра;
- б) инкишофи таърихии луғати лаҳҷа: таҳарӯ // таҳгиронӯ, лингӯ // локӯ, ҷарақчув // ҷаҳчув ва ғайра;

в) тафовути калимаҳо аз рӯйи маъно ва тобишҳои маънӣ. Дар лаҳҷаи Лахш воҳидҳои луғавие ҳастанд, ки маънои дигар гирифтаанд: “қош” - “ҷуфткунии замин, замини ҷуфтшуда”; “кӯча” - ҳӯрокони наврӯзӣ “куча отала”. Ин боби рисола бештар ҷанбаи амалӣ дорад ва муҳаққиқ дар он маводи зиёдеро аз лексикаи маҳал ба сифати шоҳид меоварад, ки онҳо ҷолиби диққатанд.

Боби сеюми диссертатсия “Баррасии гурӯҳҳои мавзӯии таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш” унвон дошта, фарогири якчанд фаслу зерфаслҳо мебошад, ки дар он ҳафт гурӯҳи мавзӯии лаҳҷаи Лахш мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтааст.

Мавсуф дуруст зикр месозанд, ки истилоҳоти марбут ба хешутабор як қисми асосии луғати лаҳҷаи Лахшро фаро гирифта дар лаҳҷаи Лахш бо се роҳ ташаккул ёфтаанд. Аввалан, аз ҳисоби калимаҳои тоҷикӣ, дуюм, қисман аз ҳисоби вожаҳои туркӣ - қирғизӣ ва сеюм аз роҳу воситаҳои вожасозию истилоҳсозӣ.

Дар хуносай рисола унвонҷӯ натиҷаҳои таҳқиқоти худро дар 12 банду зербанд ҷамъбаст намудааст, ки аз аҳамияти назарӣ ва амалӣ бархурдоранд.

Ба андешаи мо, гузориши масъалаи мавриди таҳқиқ, яъне таҳқиқи ҳусусиятҳои лексикаи шеваю лаҳҷаҳои мавзеъҳои тоҷикнишини кишвар

дар шароити дузабонй, ҳамчунин мавриди баррасй қарор додани вижагиҳои сохторио маънай, ҷанбаҳои этнолингвистио этнофарҳангии онҳо дар заминаи маводи лаҳчаҳои маҳал аз дастовардҳои муҳимми муаллифи рисола ба шумор меравад.

Кори диссертационии Каримова Мастона дар асоси меъёр (стандарт)-ҳои нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзи овардани иқтибос, таҳияи бобу фасл ва зерфаслҳо, хulosаву рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замима мутобики талаботи меъёрҳои муосири таълифи корҳои илмию таҳқиқотӣ сурат гирифтааст.

Дар баробари дастовардҳои муҳимми зикршуда диссертатсия ва фишурдаи он аз камбудиву норасоиҳо низ ҳолӣ нест, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи рисола хеле муғиданд, аз ҷумла:

1. Дар баъзе саҳифаҳои рисола иқтибосоти зиёд оварда шудааст (*c. 28-30, 61-62, 71, 77-78*).

2. Дар рисола дар шарҳу тафсир ва гурӯҳбандии қалимаҳои иқтибосӣ баъзе иштибоҳот ба мушоҳида мерасад: *авқот- ҳӯрок ва қут – аквот, милтиқ (туркӣ- қирғизӣ) дурусттараш форсии тоҷикӣ ва ғ.*

3. Дар рисола такроршавии матнҳо ва андешарониҳо дар баъзе мавридҳо ба мушоҳида мерасад (*c. 32, 37, 86 - 88 ва ғ.*).

4. Баъзе қалимаҳои аслии тоҷикӣ иштибоҳан ба гурӯҳи лексикии баромадашон арабӣ шомил шудаанд: *канд, сағол, ароба* (*c. 78*)

5. Дар баъзе саҳифаҳои рисола ғалатҳои услубӣ, имлой ва китобат ба ҷашм мерасанд (*c. 6, 8, 13, 107, 145 ва ғ.*).

Дар маҷмӯъ, норасоиҳои номбаршуда ба ҳеч ваҷҳ аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашударо ҳалалдор намесозанд, зоро аксари онҳо вижагии фанӣ дошта, ислоҳпазиранд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовардҳои илмии муҳаққик таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Дар ин замина, диссертатсияи мазкур таҳқиқоти илмии баанҷомрасида буда, ҳам аз нигоҳи назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ барои забоншиносии тоҷик, маҳсусан дар соҳаи диалектологияи мукоисавӣ як дастоварди хуби илми маҳсуб меёбад,

Ҳамчунин, маводи гирдомада ва натиҷагирии ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии ҳусусиятҳои сотсиолингвистии байнифарҳангӣ ва байнилингвистии рисолаи илмии мазкур дар омодасозии фарҳангномаҳои дузабона ва сезабона ва рушди муносибатҳои ҳасанаи ду мардуми ҳамсоя ва дӯст нақши босазое мегузорад.

Фишурдаи диссертатсия (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ), осори илмиву мақолаҳои дар ин замина нашркардаи диссертант мазмуну муҳтавои диссертатсияро ба пуррагӣ инъикос ва ифода мекунанд.

Тавре ки аз феҳрасти таълифоти М. Каримова бармеояд, ӯ доир ба мавзӯи таҳқиқотии худ 12 номѓӯи корҳои илмӣ ва илмӣ - оммавӣ нашр намудааст, ки аз ин миқдор 3 - тоаш дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА ФР ва КОА ҶТ ва 9-тоаш мақолаҳоенанд, ки нашрияҳои доҳили қишвар ба табъ расидаанд.

Хуносаҳои муҳтасари кори диссертатсионӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдик гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Каримова Маҷтона Дилбаровна сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони буими (аборигенҳои) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ,
муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон
ба номи С. Улугзода, д.и.ф., профессор

O. Makhmadzhanov

О. Маҳмадҷонов

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 16/7
Тел: 232-50-00, 232-50-03
Моб: (992) 918850046 E-mail: ilm@ddzt.tj

Имзои профессор Махмадҷонов Олимчон Обидҷоновичро тасдик менамоям.

Сардори шуъбаи қадрҳои Донишкадаи
давлатии забонҳои Тоҷикистон
ба номи С. Улугзода



Ш. Наҷмуддинов

21.11.2018